

**АКАДЕМИИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОЧИКИСТОН  
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЗАХИРАҲОИ ГЕНЕТИКӢ**



**ТА В С И Я Н О М А  
доир ба технологияи парвариши зироати  
равгандиҳандаи офтобпараст**



**н.Рӯдаки-2023**

**Муаллифон:**

**Ализода Н.Р.** ходими калони илмӣ

**Пулодов М** н.и.к ходими калони илмӣ

**Муҳарир:**

Мудири шуъбаи зироатҳои техниқӣ ва  
равғандиҳандай институти зироаткории АИКТ  
д.и.к.Нарзуллоев Т.С

Дар тавсияномаи мазкур таърихи пайдоиш, хусусиятҳои морфологию биологӣ ва агротехникаи парвариши зироатиофтобпараст маълумотҳои илман асоснок ба таври муфассал оиди усулҳои коркарди хок,муҳлат ва тарзи гузаронидани кишт усулҳои мубориза бар зиддиалафҳои бегона касали ва ҳашаротҳои заرارасон ба кишоварзон пешниҳод карда шуданд.

Тавсияҳои илман асоснокшуда роҳнамоест барои фермерон, мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, донишҷӯёни муассисаҳои соҳавӣ, ки барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат хизмат меқунанд.Дар тавсияномаи мазкур натиҷаи корҳои илмию тадқиқотии шӯъбаи зироатҳои кишоварзӣ доир ба мавзӯй РҚД 0121TJ1087. «Ҷамъоварӣ, омӯзиши хусусиятҳои биологӣ ва селексионии навъу намунаҳои зироатҳои равғандиҳандай маҳаллӣ селексияи ватанию хориҷӣ, бо мақсади ғанӣ намудани бонки захирагоҳи Марказ» барои солҳои (2021-2025). дарҷ гардидааст.

Тавсиянома дар Шӯрои олимони Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ №\_\_ санаи \_\_2023 барои чоп намудан тасдиқ карда шудааст.

## М У Н Д А Р И Ч А

1. Сарсухан.....	4
2. Таърихи пайдоиши офтобпараст .....	5
3. Тавсифи ботаникӣ зироати офтобпараст.....	6
4.Хусусиятҳои биологӣ ваморфологи зироатиофтобпараст..	7-10
5.Тавсифи навъу намунаҳои офтобпараст .....	10
6.Усулҳои асосии парвариш.....	10
7.Коркарди асосии хок.....	11
8. Муҳлати кишт.....	11
9. Нигоҳубини киштзор.....	12
10. Мубориза бар зиди алафҳои бегона касали ва ҳашаротҳои зарарасон.....	12
11. Ҷамъоварии ҳосил.....	13
Адабиётҳо .....	14

## **Сарсухан**

Таъмини аҳолӣ бо озукаворӣ ва ҳалли он яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҷомеа ба шумор рафта бевосита ба сатҳ ва маданияти зироаткорӣ вобаста аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз бӯхрон баровардани мұchtameъи агросаноатии кишвар ва таъминоти озукаворӣ чораҳои судманд меандешад. Дар яке аз суханрониҳои худ Пешвои муazzамӣ миллат қайд намудаанд, ки ба мо зарур аст барои таъмини озукаворӣ ба ояндаи соҳаи кишоварзӣ дурбинона ва бисёр ҷидди муносибат намоем. Мо бояд фаъолияти соҳаро ботатбики дастовардҳои илму техникаи муосир ватехнологияи навтарин тақвиятбахшем.

Шароити мусоиди табиӣ ва захираву имкониятҳои зарурие мавҷудаст дар сурати истифодаи пурра ва самараноки онҳо метавонем аҳолии кишварамонро бомаҳсулоти ғизоӣ таъмин кунем. Аз руи маълумотҳои иқтисодчиён меъёри истеъмоли равғанҳои растаниӣ ба ҳар як нафар аҳоли 16,6 кг баробар мебошад, ва то соли 2025 истеъмоли он ба 171 ҳазор тонна баробар мешавад. Соли 2022 дар ҷумҳурӣ ба маблағи 172 миллион доллари американӣ аз хориҷи кишвар равған ворид гардидааст, ки он ба 1,1-1,6 доллари американӣ ба 1 кг баробар мебошад. Бо ташабbusи Марказҳои байналмилалӣ ва тибқи Созишномаи тарафайни илмӣ бо ММЗГ-и АИКТ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон экспедитсияҳои муштарак дар тамоми манотики ҷумҳурӣ оид ба ҷамъовардани зироатҳои кишоварзӣ ва ҳамавлоди ёбоии онҳо равона гардида, ки дар натиҷа тухмии зиёда аз 13000 номгӯйи навъу намунаҳои зироатҳои кишоварзӣ ҷамъоварӣ карда шуданд. Доир ба зироатҳои ҷамъоварда марҳила ба марҳила лоиҳаҳо барои гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотӣ таҳия ва пешниҳод карда мешаванд.

Аз ин лиҳоз гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотӣ, дар самти омӯзиш ва нигоҳ доштани генофонди навъу намунаи зироатҳои равғандиҳанда дароянда, рушди соҳаи биология, ботаника, селексия, генетикаю растанипарварӣ, ба ҳалли масъалаи таъмини амнияти озукавории имрӯзаю оянда мусоидат менамояд. Аҳамияти аввалиндарачаи омӯзиши хусусиятҳои биологию селексионии коллексияи навъу намунаҳои зироатҳои

равғандиҳанда ин барои ғанӣ намудани бонки захираҳои генетикии Марказ, ки яке аз масъалаи ниҳоят муҳим ва барои наслҳои ҳозираю ояндаи ҷумҳурииамон гузоштани заминаи асосӣ мебошад.

### **Таърихи пайдоиши офтобпараст**

Зироати равғандиҳандаи офтобпараст, асли пайдоиши он аз ҷануби гарбии Америкаи Шимолӣ мебошад. Ватани офтобпараст қисми ҷанубии Америкаи Шимолӣ аст. Дар ин минтақа он ба таври ёбӯй васеъ паҳн шудааст. Офтобпарастро испаниҳо дар аввали асри XVI ба Аврупо овардаанд. Ба Ру西я он дар асри XVII аз Голландия оварда шуд ва муддати дароз ҳамчун зироати ороиши буд ва тухмаш ба сифати ширавор истифода бурда мешуд. Аввалин таҳқиқоти илмиро доир ба навъҳои ин зироат селексионерони барҷастаи Россия-Плачек Е.М., Жданов Л.А., Пустовойт В.С. мебошад. Навъҳои баровардаи онҳо «Гиганти чкаловӣ», «Гиганти саратовии 01», «Гигант 549», «Мамонти русӣ», «Юбилей-60», «Старт», «Саратови 169» дар майдонҳои васеъи Россия, ва Украина кишт карда мешавад. Дар Тоҷикистон офтобпараст зироати нав мебошад, асосан навъҳои «Гиганти чкаловӣ», «Гиганти саратовии 01», «Гиганти резадона», «Гигант 549», «Мамонти русӣ», «Юбилей-60», «Старт», «Саратови - 169» ва ғ. кишт карда мешуданд. Дар натиҷаи корҳои селексионӣ ва ихтирои навъи силосии «Баҳодур» ванавъиравғандиҳандаи «Нурафшон» рушди соҳаи тухмипарварии ин зироатҳо ба роҳ монда шуда аст, кихизмати селексионерони шинохтаю барҷастаи ватани Қосимов Д.К., Крейдик Б.М., Невзоров В.В., Сардоров М.Н., Масаидов Р.С., Набиев Т.Н., Норов М., ва Нарзуллоев Т.С., хело ҳам калон аст. Таҳқиқотҳои гузаронидашуда муайян намудаанд, ки давраи нашвии он дар заминҳои лалмӣ (аз нешзани то гулкунӣ) 86-90 рӯз ва дар заминҳои обӣ (аз сабзиш то пухтарасӣ) 130- 142 рӯзро ташкил медиҳад. Асосан дар шароити ҷумҳурии мо офтобпарастро дар охирҳои фасли тирамоҳ кишт мекунанд. Офтобпараст барои бисёри зироатҳои кишоварзӣ пешинакиши хуб муайян карда шудааст.

Намудҳо ва навъҳои офтобпараст аз рӯи хусусиятҳои биологӣ ва морфологиашон гуногунанд. Намудҳои омехтаи офтобпараст ба ду намуд

тақсим мешавад: офтобпарасти муқаррарӣ (кошташаванда), ки ҳамаи шаклу навъҳои сахроиро дар бар мегирад ва ёбой. Офтобпарасти парваришӣ ба ду зернамуд тақсим мешавад: парваришии кошташаванда ва парваришии ороишӣ.

### **Тавсифи ботаникии зироати офтобпараст**

Офтобпараст ба оилаи мураккабгулон–(*Helianthus annuus*) дохил мешавад. Офтобпараст зироати пурӯзимати равғандор буда, асосан барои дони серравғанаш парвариш карда мешавад. Дар ҷаҳон ҳиссаи майдони киши он зиёда аз 70%-и умумии киши зироатҳои рағандиҳандаро ташкил медиҳад. Вобаста ба навъҳо, шароити иқлимию хокӣ ва парвариш, дар таркиби донаш аз 45-55 % ва дар таркиби мағзи донаш бошад 70 % равғани нимхушкшаванда мавҷуд аст. Равғани офтобпараст дар таркибаш 62% кислотаи фаъоли менолӣ ва витаминҳои гуногун ба монандӣ, А, Д, Е, К ва ғайраҳо дорад. Равғани офтобпараст дар соҳаи озуқаворӣ (равғани маргарин), саноати консервабарорӣ, рангу лак, собунпазӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Дар таркибинамунаихокистари он 30-34 фоизокси迪 калий буда, ҳамчунин нуриими нералӣ истифода бурда мешавад.

Гулбаргҳоизардаш,

аҳамияти муолиҷавӣ доранд.

Кунҷораи офтобпараст баъди исқанҷа (прес) карданитухмӣ дар таркибаш 6-7 % равған 35-38 % сафедадошта, бароиҷорвоиҳо ҷагии қишлоқҳоро қаисерғизоба ҳисобмеравад. Кунҷораи аз мағзитухмиҳои он ҳосилшуда барои ҳалвопази истифода бурда мешаванд. Ба гайр аз ин зироати офтобпараст ро бозироатҳои лубиёдонағии: мушунг, мунҷванаҳуд дар қиштҳои мобайни барои истиҳсоли хуроқи серғизои сабз бароиҷорвоки штменам оянд.


## **Хусусиятҳои биологӣ ва морфологии зироатиофтобараст**

Офтобараст зироати ба хушкию гармӣ тобовару ва рӯшноидӯстӣ рӯзи кӯтоҳ аст. Норасоии рӯшнӣ ба растаниҳо таъсири бад расонида, боиси он мегардад, ки андозаи растаниҳо хурд ва ҳосилашон кам магардад. Ҳангоми дар чукурии ҷойгиршавии тухми  $6^{\circ}\text{C}$  гарм будан ба нешзаний оғоз мекунад.

Баҳоронниҳолҳои он сармои то  $-6^{\circ}\text{C}$ -ро ба осонӣ аз сар мегузаронанд.

Дар давраи нашъунамояш ҳарорати  $20-25^{\circ}\text{C}$  мӯътадил аст. Баро иинкишофи пурраи растаний (аз нешзаний то давраи пурра пухтани тухмии офтобараст)  $2200-2600^{\circ}\text{C}$  ва аз давраи нешзаний то пазиши силосӣ  $1600-2000^{\circ}\text{C}$  самаранок лозим мебошад.

Баргҳояш калону сермӯякча буда шаклашон байзавӣ нӯгаш тез мебошад. Решаи асосиаш аз решачаи ҷанинӣ пайдомешавад.



Дар он решоҳои паҳлӯӣ пайдо шуда, то ба чукурии  $2,0-2,5$  метраи хок мерасад. Дар аввал онҳо дар самти амудӣ ва сипас дар самти уфуқӣ месабзанд. Решаи асосӣ ва паҳлӯӣ бо мӯякрешачаҳои зиёд пӯшида шудаанд ва ба ин васила ҳаҷми хокро ишғол

менамоянд.

Офтобпараст нисбат ба ҷуоримакка, ба сохтори таркиби хок камталаб буда ғайр аз хокҳои ботлоқӣ, шӯр, регзор васерсангдигар дар ҳамаи намудҳои хоки ҳосилхези Тоҷикистон парвариши он мувоғиқ мебошад.

Офтобпараст растани ғайри мустақим гардолуд шаванда аст. Вобаста ба тезпазии навъҳо ва шароити парвариш давраи пурраи нашъунамои офтобпараст ҳамчун тухмӣ дар киштҳои баҳорӣ 100-140 рӯз вабарои силос дар давраи гулкунии сабадчаҳо 80-110 рӯзро ташкил медиҳад.

Намуд ва навъҳои офтобпараст аз рӯи ҳусусиятҳои биологӣ, морфологиашон гуногунанд: офтобпарости кошташавандава ёбӣ ҳамаи шаклу навъҳои сахроиро дар бар мегирад.



Офтобпарастикошташавандара станини яксолабуда, пояирости баланд дорад. Тӯдагулаш сабадчай бисёргула буда, аз гулгузори калон, ки дар канорҳои беруниаш якчанд қатор баргҳои сабз ҷойгир шудаанд, иборат аст. Дар канорҳои сабадча гулҳои калону бечинси забонии норинчию зард

ҷойгир шудаанд.

Гулҳои найчагии дучинса тамоми сатҳи сабадчаро пур кардаанд. Миқдори онҳо дар як сабадча 600 ва зиёдтар аст. Офтобпараст чилликӣ гардолуд мешавад.

Меваи офтобпараст тухмак буда, шакли тухми фурӯрафта



дошта, рангаш равшан ва торики хокистарӣ, сиёҳи бурҷдор, хокистарӣ, раҳдор ва бераш мешавад. Мағз бо пардаи тунуки тухмӣ пӯшида шудааст ва пӯчоқ дорад. Пӯчоқнокии тухмиҳо 22-46 % аст. Дар пӯчоқи навъҳои равғанӣ дар байни склеренхима ва бофтаҳои пӯкӣ, қабати зиреҳӣ (панцирный слой) мавҷуд аст. Ин қабат садди роҳ мешавад, ки куя (моль) ба тухмии офтобпараст зарар на расонад.



Пӯчоқнокиашон 22-36 фоизаст.

Мағз тухмиропурра пур карда, дар таркибаш 53-63 фоиз ва худи тухмӣ 40-56 фоиз равған дорад.

\*Хоянда тухмакашон калон буда, дарозиашон 15-25мм ва вазни 1000 тухмиашон 100-170г аст.

Пӯчоқнокиашон зиёд буда, 42-65 % аст. Мағз тухмиропурра пур намекунад. Равғаннокиаш кам буда 42-56 % аст. Навъҳои ин гурӯҳ калонҳаҷм буда дар аксар мавридҳо барои истеҳсоли силос парвариш мекунанд.

Аз рӯи андоза ва равғанокии тухмӣ офтобпараст ба се гурӯҳ тақсим мешавад: равғандиҳанда, хоянда ва мобайнӣ.

Равғандиҳанда тухмаки майдонанд. Дарозиашон 8-14 мм ва вазни 1000 тухмӣ 35-80г аст.



\*Мобайнӣ, тухмакҳои ин гурӯҳ аз рӯи андоза вадигар нишондодҳо ҳолати мобайниро ишғол менамоянд.

### **Тавсифи навъунамунаҳои офтобпараст**

Академикҳо В. С. Пустовойт, Л. А. Жданов ва дигар селекционерон навъҳо ва дуррагаҳои серравған, кампӯчоқ ва ба гармиустувор (Старт,

Юбилеи-60, Енисей, дурагаи ПГЗИ, ВНИИМК 8883, Восход, Первенск ва дигарҳоро)ихтироъ намудаанд.

Ҳосилнокии равғаннокиашон ба талаботи стандарти ягонаи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. Дар Тоҷикистон барои силос навъи равғандиҳандай офтобпараст Саратовии 169 парвариш карда мешуд. Дар қитъаҳои таҷрибавии Марказ солҳои 2021-2023 бо коллексияинавъу намунаҳои офтобпараст; Нурафшон, RHA-408, АН-334, офтобпарости сиёҳдонаи ш. Исфара ва намунаи Қирғиз сентр, RHA-340, ки аз институти Зироаткорӣ, институти Захираҳои генетики шаҳри Санк-Петербург ва экспедитсияҳои байналмилали ҷамъоварда шуд, корҳои илмию тадқиқоти оғоз карда шуд.



Навъи Нурафшон ихтироъи олимони Институти зироаткории Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон соли 2015 аз маводи аввалияи RHA-408 бо роҳи интихоби бисёркарата бароварда соли 2017 минтақабоб карда шудааст. Баландии қади ниҳолҳояш дар заминҳои обӣвобаста аз агротехникаи парвариш аз 200 то 228 см ҳаҷми баргҳояш қалон мебошад. Ҳосилнокии ин навъу намунаҳо ба ҳисоби миёна дар 3соли омӯзиш навъи Нурафшон 43,4 с/гава намунаҳои RHA-408 52,4 с/га, АН-334 44,4 с/га, намунаҳои офтобпарасти сиёҳдонаи ш. Исфара 50,2 с/га, Қирғиз сентр 46,4 с/гава RHA-340 44,4 с/га

### Усулҳои асосии парвариш

Дар қиштгардонҳои заминҳои лалмӣ офтобпараст дар майдони коркардашаванда пас аз зироатҳои ғаллагии хӯшадорон, лӯбиёдонағиҳо (нахӯд, наск) кошта мешавад. Барои боздории паҳншавии алафи бегонаи карантинӣ гули ҳарбуза тавсия мешавад, ки офтобпараст дар қиштзори аввалиаш танҳо баъди 6-7 сол бозгашт кошта шавад.

Инчунинкоштани он баъдизироатҳои полезӣватамокумумкинест. Коркардиҳок аз гузаронидани шудгори тирамоҳӣ дар чуқурии 26-28 см, сихмолакунӣва пеш аз кишт дар чуқурии 7-8 см муштарак босиҳмола, нарм кардан иборатаст.

### **Коркарди асосии хок**

Яке аз чорабиниҳои муҳими агротехникий дар соҳаи кишоварзӣ ин коркарди асосии хок мебошад, ки барои ба даст овардани ҳосили баланд аҳамияти аввалин дараҷа дорад. Коркарди хок дар тирамоҳу зимистон, зимистону баҳор инчунин бевосита пеш аз кишт гузаронида мешавад. Пеш аз шудгор барои парвариши зироати офтобпараст дар заминҳои лалмӣ, 50-60 кг/га калий ва пеш аз нармкунии пешазкиштӣ 35-40 кг/га нитроген ба майдони кишт пошида мешавад. Коркардиҳок дар чуқурии 26-28 см дар моҳи октябр-ноябр гузаронидамешавад.

### **Муҳлати кишт**

Яке аз амалиётҳои масъулиятноктарини соҳаи кишоварзӣ ин сариваҳт гузаронидани кишт мебошад. Кишти зироати офтобпарастро дар муҳлатҳои беҳтарин ва кутоҳтарин гузаронидан лозим аст.

Барои гузаронидани кишт тухмиҳои навъи 1-2 юм ки ба талаботи стандарти давлатӣ ҷавобӣ аст истифода бурда мешаванд.

Дар заминҳои лалмии аз боришот таъмин киштҳои пеш аз зимистон (охирин тирамоҳ) гузаронида, дар шароити заминҳои обёришаванд дар кишти такрори бо усули васеъҷӯяк байни қаторҳояш 60 см коштан, дар ҳар як метр 5-6 растаний гузоштан, ҳосилнокии офтобпарастро афзун мекунад. Дар заминҳои лалмии аз боришот нимтаъмин фосилаи байни қаторҳои офтобпараст бояд 60 см бошанд. Вобаста ба ҳаҷми калонии тухмиҳо ва хусусиятҳои навъ дар ҳар гектар аз 8 то 14 кг тухмӣ мекоранд. Дар заминҳои лалмии аз бориш таъмин бо усули васеъҷӯяки 60 сантиметра



8-10 кг/га, 45см - 12кг/га тухми кишт карда мешавад. Барои кишт аз тухмipoшакҳои дақиқкорандай СУПН-8, СПЧ-6, СПЧ-6М истифода бурдан беҳтар аст.

### **Нигоҳбини киштзор**

Нигоҳбини киштзорбарои ҳифз намудани майсаҳо ва саросар нешзадани тухмиҳо саривақт гузаронидани сафолакшикани, ки баъди боронҳои пуршиддат дар руи хок пайдо мешавад, аҳамияти муҳим дорад. Ба муқобили сафолак муборизаро баробари пайдо шудани имконияти нахустин сар крда, дар 1-2 руз пурра ба итмол расондан лозим аст.

Дар акси ҳол тухмиҳои нешзада аз зери хок набаромада зарар дид, минбаъд инкишоф ёфта наметавонанд.



Дар давраи нашъунамои зироати офтобпараст киштзор ду маротиба нарм ва ягона карда мешавад. Ягонакунӣ яке аз чорабинихои муҳиму зарури агротехники мебошад. Чи қадаре, ки он дер гузаронида шавад ҳамон қадар моддаҳои физӣ ва намнокӣ дар хок кам мешавад, ки ин барои инкишофи минбаъдаи зироати офтобпарасттасири бад мерасонад. Ҳангоми нармкунӣ ҳадди ҳимоявӣ бояд қатъян риоя карда шавад. Барои тухмӣ дар 1 га заминҳои обӣ 50-60 ҳазор ва дар заминҳои лалмӣ 40-45 ҳазор растаниӣ гузошта мешавад. Дар заминҳои обёришаванда ба офтобпараст дар давраи пайдоиши сабадчаҳо ва пурра гулкунию то пайдоиши тухмиҳо бо меъёри  $600-800 \text{ м}^2/\text{га}$  об мондан зарур аст.



## **Мубориза бар зиди алафҳои бегона касали ва ҳашаротҳои зарарасон**

Яке аз усулҳои асосии мубориза зидди зарарасонҳо ин риоя намудани ҳамагуна чорабинихои агротехникии парвариш мебошад. Ба муқобили гамбӯсаки бинидароз дар вақти пайдоиши ниҳолҳои офтобпараст аз хокай таршавандай 30 фоизаи Метафос (1 кг га) истифода мебаранд. Ба муқобили алафҳои бегона пеш аз нармкунии пеш аз кишт истифодаи захрдоруҳои Прометрин 2-4 кг га, Трефлан 4-5 кг га ба воситаи дорупошаки ПОУ тавсия мешавад. Бар зидди алафҳои бегонаи якпаллагӣ ва дупаллагӣ СТОМП истифода бурдамешавад.

Ба муқобили шапараки марғзорӣ дар киштзорҳо, ба воситаи Анометрин, 50 фоиза э.к. 0,12 л га ё Амбуш 0,25 л га коркард мегузаронанд. Ба муқобили касалиҳои пӯсиши сафед ва хокистарранг, мағорзании тухмиҳо, пеш азишт ба воситаи ТМТД, 80 фоиз 2-3 кг/т + 5-10 литр об) захролуд карда мешаванд.

### **Чамъоварии ҳосил**

Офтобпарости тухмӣ ҳангоми 90 фоиз зард шудани сабадчаҳо ба воситаи ком-байнҳои ғалладараавии СК-5 «Нива», ки бо олоти ПСП-1,5 мутобиқ карда шудаанд, ҷамъовари карда мешавад. Офтобпарости силосӣ ба воситаи комбайнҳо дар давраи пурра гулкунии сабадчаҳо ғундошта мешавад.

Дар ин давра бештар ҳосили баргу пояи сабз ғундошта шуда, дар онҳо таносуби ангиштобу сафедаҳо муносиб мешаванд. Ҳамин тарик, дар баргу пояи сабзи офтобпараст миқдори зиёди моддаҳои гизӣ дар давраи гулкунии он мушоҳида карда мешаванд ва маҳз дар ҳамин давраи инкишофи он нисбатан массаи зиёди баргу пояҳо ғун мешаванд.

Аз маълумотҳои В. Г. Агалина (1958) бармеояд, ки дар сурати дар вақти хобонидани силоси офтобпараст ҳамроҳ намудани 25-30 фоиз коҳи ғаллагиҳо ва лӯбиёдонагиҳо хуриши он боз ҳам беҳтар мешавад.

### **Адабиётҳо**

- 1.Менкевич И.А Борковский В.Е к.н Масличные культуры  
“Подсолнечник” стр 55-62 Москва 1952г.
- 2.Нарзуллоев Тош, Бухориев Т. “Зироатҳоиравғандиҳанда” дастурамал  
19 саҳ Душанбе 2015 с.
3. Норов М.С.Нарзуллоев Т.С “Селекционная работа с масличными  
культурами в Таджикистане”стр 34-39. Сборник научных трудов. Н.П.О  
Зироаткор-2014 г.
- 4.Сардоров М.Н. “Офтобпараст”“ китобИстехсолиҳурокичорво”  
Маорифвафарҳанг 2008 саҳ336-380.

